
**Agastat Relays / TE Connectivity**
**4-1618006-1**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Қисми рақамӣ:            | 4-1618006-1  |
| Истеҳсолкунанда / Бренд: | Agastat Relays / TE Connectivity   |
| Тавсифи Маҳсулот         | AP10B834=RELAY, VACUUM, SPST-N   |
| Маълумотнома:            |  |
| Роҳнамо                  |  Роҳбарият / RoHS ғайримутамарказ мебошад |
| Ҳолати хавфи             | 127 pcs stock  |
| Гирифтани аз             | Гонконг  |
| Роҳи фириодан            | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |

**ДАРХОСТ БАРОИ ДАРХОСТ**

Тасвир метавонад намояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.













**Хусусиятҳои 4-1618006-1**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ҚИСМИ РАҚАМӢ                          | 4-1618006-1                              |
| ИСТЕҲСОЛКУНАНДА                       | Agastat Relays / TE Connectivity         |
| ТАВСИФИ                               | AP10B834=RELAY, VACUUM, SPST-N           |
| СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS | Роҳбарият / RoHS ғайримутамарказ мебошад |
| МИҚДОРИ КАМ                           | 127 pcs                                  |
| РӢЙХАТ                                |  |
| СИЛСИЛА                               | *  |
| ДИГАР НОМҲО                           | AP10B834                                 |
| СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS | Contains lead / RoHS non-compliant       |
| ТАВСИФИ МУФАССАЛ                      | Relay Coil                               |

**Садо Меҳмони "Озодӣ"**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Agastat Relays / TE Connectivity 4-1618006-1       | Диструктор 4-1618006-1   | Дорандаи 4-1618006-1  |
| 4-1618006-1 Нарх                                   | 4-1618006-1 Суратҳо  | Image 4-1618006-1   |
| 4-1618006-1 PDF Маълумотнома                       | 4-1618006-1 Иттилооти боргирий                                 | 4-1618006-1 Маълумотнома                                      |
| 4-1618006-1 Stock                                  | Хариди 4-1618006-1   | Хариди Agastat Relays / TE Connectivity 4-1618006-1           |
| Agastat Relays / TE Connectivity 4-1618006-1       | Дорандаи Agastat Relays / TE Connectivity                      | Дорандаи Agastat Relays / TE Connectivity                     |
| Agastat Relays / TE Connectivity 4-1618006-1       | Axicom Relays / TE Connectivity 4-1618006-1                    | Buchanan Terminal Blocks / TE Connectivity 4-1618006-1        |
| CGS Resistors / TE Connectivity 4-1618006-1        | CII / TE Connectivity 4-1618006-1                              | Elcon Connectors / TE Connectivity 4-1618006-1                |
| Holsworthy Resistors / TE Connectivity 4-1618006-1 | Kilovac Relays / TE Connectivity 4-1618006-1                   | Neohm Resistors / TE Connectivity 4-1618006-1                 |
| OEG Relays / TE Connectivity 4-1618006-1           | Products Unlimited Transformers & Relays / TE Conn 4-1618006-1 | Q-Cee's / TE Connectivity 4-1618006-1                         |
| Schrack Relays / TE Connectivity 4-1618006-1       | Sigma Inductors / TE Connectivity 4-1618006-1                  | TE Connectivity's Agastat Relays 4-1618006-1                  |
| TE Connectivity's Axicom Relays 4-1618006-1        | TE Connectivity's Buchanan Terminal Blocks 4-1618006-1         | TE Connectivity's CGS Resistors 4-1618006-1                   |
| TE Connectivity's CII 4-1618006-1                  | TE Connectivity's Elcon Connectors 4-1618006-1                 | TE Connectivity's Holsworthy Resistors 4-1618006-1            |
| TE Connectivity's Neohm Resistors 4-1618006-1      | TE Connectivity's OEG Relays 4-1618006-1                       | TE Connectivity's Q-Cee's 4-1618006-1                         |
| TE Connectivity's Schrack Relays 4-1618006-1       | TE Connectivity's Sigma Inductors 4-1618006-1                  | TE Connectivity's Products Unlimited Transformers 4-1618006-1 |
| TE Connectivity's Kilovac Relays 4-1618006-1       |  |   |

**Маҳсулотҳои марбута**

|  |   |
|--|---|
|  <b>4-1618006-4</b><br>Истеҳсолкунандагон: Agastat Relays / TE Connectivity<br>Тавсифи: AP10BA47=RELAY, VACUUM, SPST-N<br>Дар фурӯш: 109 pcs<br><b>RFQ</b> |  <b>4-1617787-6</b><br>Истеҳсолкунандагон: Agastat Relays / TE Connectivity<br>Тавсифи: FCB-405-0609L=M83536/6-009L<br>Дар фурӯш: 604 pcs<br><b>RFQ</b>    |
|  <b>4-1618006-5</b><br>Истеҳсолкунандагон: Agastat Relays / TE Connectivity<br>Тавсифи: AP10BA57=RELAY, VACUUM, SPST-N<br>Дар фурӯш: 111 pcs<br><b>RFQ</b> |  <b>4-1618006-3</b><br>Истеҳсолкунандагон: Agastat Relays / TE Connectivity<br>Тавсифи: AP10B934=RELAY, VACUUM, SPST-N<br>Дар фурӯш: 122 pcs<br><b>RFQ</b> |
|  <b>4-1618006-7</b><br>Истеҳсолкунандагон: Agastat Relays / TE Connectivity<br>Тавсифи: AP10BC47=RELAY, VACUUM, SPST-N<br>Дар фурӯш: 133 pcs<br><b>RFQ</b> |  <b>4-1618002-0</b><br>Истеҳсолкунандагон: Agastat Relays / TE Connectivity<br>Тавсифи: EV250-8A=RELAY, SPST-NO<br>Дар фурӯш: 100 pcs<br><b>RFQ</b>        |
|  <b>4-1617787-9</b><br>Истеҳсолкунандагон: Agastat Relays / TE Connectivity<br>Тавсифи: FCB-405-0611L=M83536/6-011L<br>Дар фурӯш: 635 pcs<br><b>RFQ</b>    |  <b>4-1618006-2</b><br>Истеҳсолкунандагон: Agastat Relays / TE Connectivity<br>Тавсифи: AP10B932=RELAY, VACUUM, SPST-N<br>Дар фурӯш: 127 pcs<br><b>RFQ</b> |
|  <b>4-1618006-0</b><br>Истеҳсолкунандагон: Agastat Relays / TE Connectivity<br>Тавсифи: AP10B832=RELAY, VACUUM, SPST-N<br>Дар фурӯш: 134 pcs<br><b>RFQ</b> |  <b>4-1617791-5</b><br>Истеҳсолкунандагон: Agastat Relays / TE Connectivity<br>Тавсифи: FCA-125-3604L=M83536/36-004L<br>Дар фурӯш: 649 pcs<br><b>RFQ</b>   |
|  <b>4-1618006-6</b><br>Истеҳсолкунандагон: Agastat Relays / TE Connectivity<br>Тавсифи: AP10BB47=RELAY, VACUUM, SPST-N<br>Дар фурӯш: 150 pcs<br><b>RFQ</b> |  <b>4-1617787-7</b><br>Истеҳсолкунандагон: Agastat Relays / TE Connectivity<br>Тавсифи: FCB-405-0610L=M83536/6-010L<br>Дар фурӯш: 638 pcs<br><b>RFQ</b>    |